

Агар коргар ухдадорихо мехнатии худро ичро накунад, корфармо метавонад ба ӯ огоҳии ҳагтӣ диҳад, танбех эълон кунад ё мутобики тартиби қабулшуда аз кор хорич кунад (ст. 192 ТК РФ). **Чарима бастан ба-рои ичро накардани ухдадори мехнатӣ гайриқонунӣ аст!**

**Аз кор рондан** бе фаҳмонидани сабабҳо манъ аст (ст. 76 ТК РФ). Ҳангоми хорич кардан аз кор ба коргар бояд фармони озод кардан дода, дафтарчаи мехнатияш бо сабти хорич кардан аз кор барагардонда шавад. Кордиҳанда ухдадор аст, ки ба коргар музди кори ичрокардааш ё кори дигареро, ҳатто байни онҳо шартнома набошад ҳам пардохт кунад (ст. 67.1 ТК РФ).

**Дар ҳолати таъхири пардохти музди мехнат ба Шумо тавсия медиҳем:**

- ♦ Дар ҳолате, ки маошро беш аз 15 рӯз дертар диҳанд, Шумо ҳуқуқ доред мутобиқи ч.2 ст.142 ТК РФ ба корфармо оид ба қатъ кардани кор вобаста ба напардохтани маош ариза пешниҳод кунед.
- ♦ ба кордиҳанда дар бораи додани нусхаи ҳуҷҷатҳо, ки ба кор дахлдоранд, мутобиқи тартиби муқарраркардаи ст. 62 ТК РФ – аз ҷумла варақаҳои ҳисобӣ бо ариза муроҷиат кунед;
- ♦ агар дар муҳлати 3 рӯзи корӣ ба Шумо нусхаи ҳуҷҷатҳоро надиханд, аз болои кордиҳанда ба Государственную инспекцию труда аризаи шикоятӣ нависед;

Буклет «Трудоустройство и защита трудовых прав. Советы трудовым мигрантам» (на таджикском языке)

Разработка текста: БФ «ПСП-фонд»

Авторы-составители: Хлызова Д.В., Якимов А.Н.

Редактор: Панич Б.Л.

Тираж 2000 экз.

Изготовлено в рамках проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область!» Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

- ♦ ба корфармо оид ба пардохти қарзи музди мехнат эътироз баён кунед. Ин эътироз метавонад дастҷамъона бошад. Ҳангоми баррасии ариза кордиҳанда ҳақ надорад, ки Шуморо аз кор хорич кунад;

Ҳангоми додани ариза муҳим аст, ки дар нусхаи он имзо ва муҳри корфармо оид ба санаи қабул кардани ариза мавҷуд бошад.

Агар корфармо ба эътироз ҷавоб надихад – ба прокуратура ё суд муроҷиат кардан зарур аст.

Муроҷиат ва аризаҳои дастҷамъона назар ба муроҷиати шахси алоҳида самарабахштар мебошанд. Дар бораи поймолшавии оммавии ҳуқуқҳои мехнатии муҳоҷирон мақомоти давлатӣ ва ҳукумати маҳаллиро дар мавзеи ҷойгиршавии корфармо хабардор кардан лозим аст.

## КОРИ ДОНИШЧҶҶНИ ХОРИЧӢ

Донишҷӯени хоричӣ, ки дар шакли рӯзона таҳсил мекунад, метавонанд дар вақтҳои фориғ аз таҳсил бе патент ва иҷозати кор ба мехнат машғул шаванд. Барои бастании шартномаи мехнатӣ ё шартномаи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ аз онҳо талаб карда мешавад, ки танҳо маълумотнома аз мактаби олий ё коллеҷи дорой аккредитатсияи давлатӣ, ки дар ин минтақа таҳсил карданашонро тасдиқ менамояд, пешниҳод кунанд.

## БАРОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҶОИ МЕХНАТӢ БА КУЧО МУРОҶИАТ БОЯД КАРД?

**Государственная инспекция труда в Ленинградской области:**  
8 (812) 612-70-34, git47.rostrud.gov.ru

**Прокуратура Ленинградской области:**  
8 (812) 429-77-55, epp.genproc.gov.ru

**Главное Следственное Управление Следственного комитета России по Ленинградской области (дар ҳолати маҷбур кардан ба кор ва надодлани музди мехнат):**  
8 (812) 630-39-12, 8 (812) 630-39-13,  
8 (800) 200-97-80 lenobl.sledcom.ru

**Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области:**  
8 (812) 296-60-13, ombudsman47.ru

## Ёри бепули ҳуқуқӣ

**Фонд хайрияви «ПСП-фонд»:**  
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09,  
psp-f.org, vk.com/pspfond

## Дастгирии давлатӣ ва хизматрасониҳо ба муҳоҷирон

**Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области:**

сайт: msu.lenobl.ru  
тел.: 8 (812) 539-52-33

**Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:**

сайт: 78.mvd.ru/ms  
тел. 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02

**Паспортно-визовый сервис МВД России, филиал по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:**

сайт: spb.pvsmvd.ru  
тел.: 8 (812) 318-01-22

**Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Ленинградской области:**

сайт: mfc47.ru  
тел.: 8 (800) 500-00-47

## Маълумоти муфид

**migrantlenobl** – Замимаи мобилӣ ва сайт барои муҳоҷирони мехнатӣ ва аҳли оилаи онҳо «Добро пожаловать в Ленинградскую область!» Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

**migrussia.ru** – «Миграция и мигранты» (портал иттилоотӣ барои муҳоҷирон ва мутахассисоне, ки бо онҳо кор мекунад – маслиҳатҳо оид ба мутобиқшавӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ бо чанд забон, маводи иттилоотӣ.ю робитаҳои муфиди ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ)



КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



migrantlenobl

Хуш омадед ба вилояти Ленинград!

Маслиҳатҳо ба муҳоҷирони мехнатӣ

Ба кор даромадан ва ҳифзи ҳуқуқҳои мехнатии худ

Кори ғайрирасмӣ дар Россия қонунвайронкунии чиддӣ ба ҳисоб меравад. Донистани ҳуқуқи уҳдадорихо ва таъмин кардани худ аз хатарҳои нозарур муҳим аст.

## ПАТЕНТИ КОР

Агар Шумо аз Озарбойҷон, Молдова, Тоҷикистон, Ўзбекистон ё Украина омада бошед, барои қонунан ба кор даромадан **бояд хатман патенти кор гиред.**

**Аз шаҳрвандони кишварҳои ЕАЭС** (Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон) **гирифтани патент талаб карда намешавад.** Шартномаҳои меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ барои дароз кардани муҳлати будубоши муваққатии онон дар ҳудуди Россия басанда аст.

**Муҳлати додани ҳуҷатҳо барои омода кардани патент – 30 рӯз баъди ворид шудан ба Россия аст.** Дар сураги Ҷумҳурии Украина ин муҳлат Шумо аз 10000 то 15000 рубл ҷарима мешавад. Барои кор бо ихтисосе, ки дар патент нишон дода нашудааст, метавонанд Шуморо ба маблағи аз – 4000 то 7000 рубл ҷарима банданд.

Патент фақат дар минтақае ҳуқуқи кор медахад, ки дар он ҷо гирифта шудааст.

Дар Россия танҳо онҳое ҳуқуқи гирифтани патент ва кор қарданро доранд, ки 18-сола шуда бошанд!

Дар ҳар минтақа танҳо як ташкилоте ҳуқуқи қабул кардани ҳуҷатҳоро барои додани патент дорад: **дар вилояти Ленинград ин аст ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России [spb.pvsmvd.ru](http://spb.pvsmvd.ru)**

Муҳлати тайёр кардани патенти кор – 10 рӯзи қорӣ аст. Дар асоси патенти гирифта муҳлати баҳисобгирии қайди муҳочират (регистрация)-ро дароз қардан даркор аст.

Барои кор бо патент Шумо бояд **маблағи пешпардохти муқарраршудаи андоз (НДФЛ)** барои ҳар моҳи ояндаи қорӣ супоред.

Баъди пардохти НДФЛ патент ба таври автоматӣ ба муҳлати пардохтшуда дароз карда мешавад. Дар ҳолати сари вақт пардохт нашудан амали патент аз рӯзи якуми таъхири пардохт қатъ мегардад. Тавачҷуҳ қунед: ҳисоби моҳхо аз санаи гирифтани патент сар

мешавад, ки дар он сабт гардидааст! Пардохт на дертар аз 1 рӯзи ба охир расидани ҳар моҳи пардохтшудаи қор сурат мегирад. Маблағи андозро ҳармоҳа ва яқбора пешакӣ барои чанд моҳ пардохт қардан мумкин аст.

**Хатман ҳамаи реқвизитҳои пардохти патент ва чекҳои тасдиқкунандаи пардохтҳои худро нигоҳ доред!**

**Дар муддати 2 моҳи баъди гирифтани патент Шумо бояд ба УВМ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нусхаи шартномаи меҳнатӣ бо қордиҳандаро бо мактуби фармонии огоҳидор дар бораи қабул фирестед ё шахсан шартномаро ба он ҷо баред, вагарна патенти Шуморо метавонанд ғайри амал эътироф қунанд!**

Баъди анҷоми муҳлати амали патент бояд аз ФР хорич шуд ё дар муҳлати 10 рӯз то анҷоми муҳлат патентро дар шуъбаи масъалаҳои муҳочирати УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области аз нав расмӣ қунонд. **Патенти қорро чандин маротиба аз нав расмӣ қардан мумкин аст.**

Муфассалан дар бораи ҳуҷатҳои зарурӣ барои гирифтани патент, тартиби гирифтани ва дароз кардани муҳлати патенти қор Шумо аз сайти расмии УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области маълумот гирифта метавонед – [78.mvd.rf/ms](http://78.mvd.rf/ms)

## ҶУСТУҶӢИ КОР ВА ДАРОМАДАН БА КОР

Ҳангоми ҷустуҷӯи қор маслиҳат медиҳем, ки ба ҳазинаи умумироссиягии қойҳои холии қор (вакандсия)-и Ҳадамоти федералии меҳнат ва шуғл “Работа в России”: [trudvsem.ru](http://trudvsem.ru) ва ё Центр занятости населения Ленинградской области: [www.czn47.ru](http://www.czn47.ru) муроҷиат қунед.

**Ба воситаи миёнравҳо, вақте ки худӣ қордиҳанда ва шаронти қорро наредонед, қор наҷӯед! Миёнравҳо ақсар вақт фиреб медиҳанд!**

**Барои расман ба қор сар қардан шумо бояд чунин ҳуҷатҳоро пешниҳод қунед:**

♦ шиносномаи амалқунандаи хоричӣ бо тарҷумаи тасдиққардаи нотариалияш ба забони русӣ

♦ дафтараҷаи меҳнатӣ (агар надошта бошед, онро бояд қорфармо ташкил қунанд)

♦ ИНН (рақами мушаххаси андозсупоранда)

♦ СНИЛС

♦ патенти амалқунандаи қор

♦ полиси амалқунандаи суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (ДМС)

♦ дипломи маълумоти миёнаи махсус ё маълумоти олии касбӣ – ҳангоми қабул ба вазифаҳои тахассусӣ.

Дар Россия рӯйхати иборат аз 135 касбҳои соҳибхитос мавҷуд аст, ки метавонанд соҳибони онҳо дар сураги доштани собиқаи қории зиёда аз як соли қори расмӣ барои гирифтани шаҳрвандии осони Россия умед банданд. Бо ин рӯйхат муфассалан дар ин сайт шинос шудан мумкин аст: [www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73476436/](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73476436/)

**Ба таври расмӣ қор қунед:** ҳамаи ҳуҷатҳои зарурӣ дар ташкилотҳои давлатӣ расмӣ қунед. Барои қори расмӣ дар ФР бо қорфармо ин ҳуҷатҳоро имзо қардан лозим аст:

♦ шартномаи меҳнатӣ – дар ҳолати қори доимии дурудароз дар қори қордиҳанда, ё

♦ шартномаи хизматрасонӣ ё шартномаи пудратӣ – дар ҳолати машғулияти муваққатӣ, пудрати иҷрои қори ҳаҷман маҳдуд дар доираи вақти маҳдуд.

Қорфармо УҲДАДОР аст, ки бо шумо шартнома бандад ва як нусхаи имзошудаашро диҳад инчунин ба қорғаре, ки дар қорхонаи ӯ беш аз 5 рӯз қор меқунанд, дафтараҷаи меҳнатӣ ташкил қунанд. Қабул ба қор дар асоси амри қорфармо сураг мегирад (шумо метавонед нусхаи фармонро гиред). Намунаҳои шартномаҳои меҳнатӣ ва дигар ҳуҷатҳои марбут ба қорро дар ин сайт пайдо қардан мумкин аст: [онлайн-инспекция.рф/documents](http://онлайн-инспекция.рф/documents)

**Қордиҳандаи худро донед:** ном ва суроғаи ташкилотро, ки дар он қор меқунед, роҳбари худ (вазифа, насаб, ном, телефон)-ро донед; ин маълумот хеле дарқор мешавад, агар ба Шумо зарур шавад, ки барои ҳуқуқҳои худ талош қунед, маоши худро ситонед;

**Ба миёнравҳо муроҷиат нақунед:** эҳтиёт қунед – миёнравҳо метавонанд Шуморо ҳамчун қувваи беқули қорӣ истифода баранд.

**Қори иҷора (аз қониби қордиҳандагон ба ташкилотҳои дигар фиристонидани қорғарони худ бе расмӣ қунондани муносибатҳои меҳнатӣ) дар Россия манъ аст.**

**Андоза ва шартҳои пардохти музди меҳнатро аниқ муайян қунед:** Шумо бояд донед, ки қӣ қадар ва барои қор қор бароятон музд медиҳанд. Андозаи музди меҳнат бояд дар шартномаи меҳнатӣ навишта шавад. Шумо пулро ё ба воситаи қорти махсуси қорқони ба номи Шумо тайёршуда, ё шахсан аз муҳосибот бо имзои худ гиред. Дар муҳосибот бояд ба Шумо варақаи ҳисоби диҳанд. Ҳар гуна муносибатҳои пулӣ бояд ҳуҷатҳои қунонда шаванд. Агар аз Шумо пул қарздор шаванд, аз қордиҳанда забонхат талаб қунед ва онро бо худ нигоҳ доред;

**Ҳамаи қизеро, ки имзо меқунед, бо диққат қонед, нусхаи онҳоро талаб қунед.** Шумо ҳуқуқ доред, ки аз имзои шартномаҳо, огоҳӣҳо ва дигар ҳуҷатҳое, ки бо муҳтаво ва шартҳоишон розӣ нестед, даст қашед.

Ҳуҷатҳои худро барои нигоҳдорӣ ба қордиҳанда надиҳед: ҳеч қас ба ғайри Шумо шиноснома, иҷозати қор, суғурта, нусхаи шартномаи меҳнатӣ ва дигар ҳуҷатҳояшонро нигоҳ дошта наметавонанд, инчунин озодини равуои Шуморо маҳдуд қарда, телефонатонро қашиди гирифта наметавонанд. Қашиди гирифтани шиноснома ва маҳдуд қардани озоди қиноят аст: дар ин ҳолатҳо ба политсия муроҷиат қунед!

Тавачҷуҳ намоед: Ҳуқуқ ва уҳдадорихи қорғар ва қорфарморо қонун танзим меқунанд Трудовой кодекс РФ (ТК РФ).

Қорфармо уҳдадор аст, ки қонунғузори қор соҳаи муҳофизати меҳнат риоя қунанд – агар шаронти меҳнат дар қори қоратон барои ҳаёт ва саломатӣ хатарнок бошад, таъҷилан қорро бас қарда ба Следственный комитет муроҷиат қунед.

**Давомнокии рӯзи қор** набояд аз 8 соат, ҳафтаи қорӣ аз 40 соат зиёд бошад. Барои қори иловағӣ музди иловағӣ дода мешавад (мутобиқи ст.152, ст.153 и ст.154 ТК РФ).